

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад дар мавзуи “Вижагиҳои ғоявӣ ва услубии ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадей (дар мисоли осори устод Айнӣ)” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020501 – Адабиёти тоҷик)

Мавзуи диссертатсия, ки ба таҳқиқи вежагиҳои ғоявӣ ва услубии ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадей бо такя ба осори устод Айнӣ бахшида шудааст, дар адабиётшиносии тоҷик аҳаммияти назариявию амалии муҳим дорад. Муаллиф бо истифода аз манобеи фаровони илмӣ ва таҳлили ҳамаҷонибаи масъала, нақш ва мавқеи ручуъҳои лирикиро ба сифати падидай муҳими адабӣ ошкор намуда, таъкид менамояд, ки ин унсури адабӣ дар ифодаи эҳсосот, андешаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва таърихӣ нақши калидӣ дорад.

Дар автореферат вазифаҳои муҳими пажуҳишӣ дар муқаддимаи кор бо назардошти зарурати мавзуъ ва мавқеи таҳқиқот равshan тавзех дода шудаанд. Диссертант бо истифода аз сарчашмаҳои илмии ватаниву хориҷӣ ва бо такя ба осори бадей ва публисистии устод Айнӣ, масъалаҳои назариявию амалӣ, аз ҷумла, ҷойгоҳ, вазифаҳо ва намудҳои сухани муаллиф ва ручуи лирикиро дар адабиёт муфассал баррасӣ намудааст.

Боби аввал «Масъалаҳои назариявии сухани муаллиф ва ручуи лирикӣ дар адабиёти бадей» ба шарҳи асосҳои назариявии сухани муаллиф ва ручуи лирикӣ дар адабиёти бадей иртиботманд мебошад. Муаллиф ҷараёнҳои таърихии шаклгирии ин падидай адабиро дар назария ва амалияи адабӣ шарҳ медиҳад. Аз ҷумла, масъалаи шинохти ручуъҳои лирикӣ дар адабиётшиносии муосир ва корбурди онҳо дар шаклҳои муҳталифи насрӣ бадей мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Боби мазкур барои ташаккули заминai илмии таҳқиқот хизмат мекунад.

Фасли аввал «Сухани муаллиф – воситаи асосии инъикоси симо, мавқеъ ва муносибати нависанда» таърихи пайдоиш ва ташаккули назариявии ручуи лирикиро дар адабиёти ҷаҳон ва тоҷик мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар он саҳми олимон ва равияҳои назариявии муҳими адабиётшиносӣ дар ташаккули ин мағҳум возеҳ карда шудааст. Диссертант бо таҳлили асли мағҳум ва истилоҳ, истифодаи онро дар осори бадей нишон медиҳад. Ҳамзамон, фарқи ручуъҳои лирикӣ аз дигар намудҳои сухани муаллиф ба таври мушаҳҳас ва нишонрас ташрҳ бахшида шудааст.

Фасли дувум «Шаклҳои хоси сухани муаллиф (ручуи лирикӣ, шарҳ, поварак, эпиграф, пролог, эпилог, эссе, монолог) ва вазифаҳои онҳо» ва фасли сеюм «Нақш ва вазифаҳои ручуи лирикӣ» навъҳои муҳталифи сухани муаллифро дар асарҳои насрӣ ва назмӣ таҳлил намуда, нақши онҳо дар ифодаи мавқеи шаҳсии муаллиф нишон дода шудааст. Муҳаққиқ дар ин фаслҳо ба тарзи истифода ва таъсири ин шаклҳо ба муҳтавои асар дикқат

додааст. Аз чумла, нақши аслии шаклҳои монолог, шарҳ, муқаддима ва хулоса дар ифшои ғояи асар равshan карда мешавад. Мебояд таъкид намуд, ки фаслҳои мазкур аҳаммияти баланд дар мушаххаснамоии вазифаи ғоявии сухани муаллиф доранд.

Боби дувум «Тасвири руҳияи инсон ва ҳадафҳои ғоявии асар дар ручуи лирикӣ» унвон дошта, фарогири се фасл мебошад: фасли якум «Шакл, сабки нигориш, забон ва тарзи баёни руҷуъҳои лирикӣ», фасли дуюм «Ручуи психологӣ ва ниҳо – баёнгари эҳсосот ва руҳияи муаллиф ва қаҳрамонҳои асар дар мисоли осори устод Айнӣ» ва фасли сеюм «Њадафи ручуи лирикӣ дар назми эпикӣ». Фаслҳои мазкур таҳлили амалии руҷуъҳои лирикиро дар осори устод Айнӣ дар бар гирифта, вазифаи ин унсурро дар ифодаи ғояҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва таъриҳӣ бо мисолҳои мушаххас нишон додааст. Диссертант бар он хулоса расида, ки руҷуъҳои лирикӣ дар осори устод Айнӣ барои ифодаи эҳсосоти ватандӯстона ва мавқеи муаллиф ба масъалаҳои иҷтимоӣ нақши муассир доранд.

Дар ин боб масъалаҳои иҷтимоии замони нав ва таъсири руҷуъҳои лирикӣ дар баёни танқиди иҷтимоӣ дар осори Айнӣ низ таҳқиқ шудааст. Диссертант бо таҳлили порчаҳои мушаххаси асарҳо мавқеи муаллифро дар рӯбарӯйии ҷомеа бо мушкилот равshan намудааст. Фикрҳо дар заминаи таҷрибаи муаллиф ва воқеяти иҷтимоии замон таҳқим ёфтаанд.

Њамчунин, фаслҳои мазкур шеваҳои гуногуни изҳори эҳсоси муҳаббат ба Ватан ва миллатро тавассути руҷуъҳои лирикӣ нишон медиҳад. Муҳаққиқ қӯшида, ки таъсири руҷуъҳоро ба тақвияти ғояи ватандӯстӣ ва арзишҳои миллӣ дар осори Айнӣ сабит бо далоили илмӣ сабит намояд. Намунаҳои шеърӣ ва насрӣ ҷойгоҳи назарии таҳлилро қавӣ бинмудаанд.

Лозим ба зикр аст, ки боби мазкур яке аз муҳимтарин баҳшҳои таҳқиқот буда, дар мисоли осори як адаби маъруфи муосири тоҷик устод Айнӣ сабит месозад, ки ручуи лирикӣ дорои ҳусусиятҳои барҷастаи ғоявию бадеист.

Боби сеюм «Мақом ва аҳаммияти руҷуъҳои публитсистиу таъриҳӣ дар адабиёти бадӣ» номгузорӣ гардидааст. Фаслҳои «Тасвири ҳаёти сиёсӣ ва ҷомеа дар руҷуъҳои публитсистиу таъриҳӣ», «Заминаҳои ташаккули сухани муаллиф дар осори публитсистӣ ва бадеии устод Айнӣ» ва «Вазифаҳои ғоявию иҷтимоии руҷуъҳои публитсистӣ дар повести «Одина»-и устод Айнӣ» шомили ҳамин боб ҳастанд. Дар фаслҳои мазкур диссертант навъҳои гуногуни руҷуъҳои лирикиро бо такя ба асарҳои гуногуни устод Айнӣ таҳлил намуда, таъсири онҳоро дар таҳқими аҳаммияти иҷтимоиву сиёсӣ ва эстетикии асар нишон додааст. Муҳаққиқ бо таҳлили амиқ нишон медиҳад, ки ҳар як навъи ручуъ на танҳо вазифаи иттилоотӣ, балки нақши ҳунаригу ғоявӣ низ дорад. Њамчунин, диссертант бар он аст, ки руҷуъҳо воситаи тафсири ниҳон ва таъсиргузори образи муаллиф мебошанд. Таҳлили равониву фалсафии руҷуъҳо низ дар ин боб пажуҳиш гардидааст.

Дар хулосаи кор муаллиф натиҷаҳои муҳим ва ҷолиби таҳқиқотро дар шакли 14 банди мушаххас оварда, аҳаммияти илмӣ ва амалии мавзуъро боз як бори дигар тасдиқ кардааст.

1. Забони илмии рисола гоҳе ба забони публийтсистӣ наздиқ мешавад. Ифодаҳои эҳсосӣ ё истифодаи ҷумалаҳои пурсишигу таъкидӣ дар матни илмӣ мушоҳида мегарданд.


2. Дар матн истифодаи ибораҳои ғайриилмӣ ва гуфторӣ ба назар мерасад. Ибораҳое чун “гуфтани ҳастем, ки...”, “маълум мешавад, ки...”, “ба гумон аст...” ба шеваи гуфтугӯй ва сустии услуг ишора мекунанд.

3. Тартиби овардани баъзе аз рӯйхати адабиёти истифодашуда ба ГОСТ мутобиқат намекунад. Рӯйхат аз рӯи алифбо ва шеваи омехтаи забонҳо (тоҷикӣ, ҳориҷӣ) оварда шудааст, вале дар баъзе ҳолат номукаммал аст.

Бо вучуди ин пешниҳодҳо, қайд менамоем, ки чунин нуқсонҳо хусусияти ҷузъӣ дошта, ба аҳаммияти умумии кори илмӣ таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Хулоса, автореферати диссертасияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад дар мавзуи «Вижагиҳои ғоявӣ ва услубии ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадей (дар мисоли осори устод Айнӣ)» ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои таҳияи авторефератҳо ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 - Филология (6D020501 - Адабиёти тоҷик) мебошад.

Муқарриз:номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори
кафедраи забон ва адабиёти рус
Донишгоҳи давлатии Боҳтар
ба номи Носири Ҳусрав

 Сайдова Марҳабо Шоҳолмаҳмадовна


Суроғ: 759662 н. Кӯшониён, кӯчаи Муқимӣ, хонаи 5

Телефон: 905330650;

Email: marhabosaidovna70@gmail.com.

Имзои Сайдова М.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори ПК ва КМ ДДБ
ба номи Носири Ҳусрав
ш.Боҳтар кӯчаи Айнӣ – 67
Почтаи электронӣ: bgu-1978@mail.ru
Телефон: (83222) – 22194
www.btsu.tj



Исозода Тоҷиддин Исо

27.05.2025